

**Суратмачлиси №2**  
чаласаи шурои диссертатсионии 6D. КОА-020  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 24 феввали соли 2022

ш. Душанбе  
Иштирок доштанд:  
аз 15 нафар аъзои  
шуро 11 нафар

**РЎЗНОМА:**

Дар бораи қабул намудани диссертатсияи Маликнеъмат Гулихандони дар мавзуи «Вежагиҳои сохторию маъноии қисса андар қисса дар «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалололдини Балхӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01. – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ (роҳбари илмӣ: доктори илми филология Суфизода Шодимуҳаммад Зикриёпур) ба экспертизаи аввалия ва таъйин намудани комиссияи экспертӣ.

**ШУНИДА ШУД:**

Ахбори раиси шурои диссертатсионӣ, д.и.ф., профессор Мақсудов Б. дар бораи ворид гардидани ариза, ҳуҷҷатҳо ва диссертатсияи Маликнеъмат Гулихандони ба шурои диссертатсионӣ.

**БАРОМАД КАРД:**

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ, д.и.ф. Сирочиддини Эмомалӣ маълумот дод, ки ҳуҷҷатҳо, автореферат (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ) ва диссертатсияи ба шурои диссертатсионӣ пешниҳоднамудаи Маликнеъмат Гулихандони ба талаботи Низомномаи шурои диссертатсионии Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидаанд, ҷавобгӯ мебошанд.

Бинобар ин, барои қабул намудани диссертатсияи мазкур ба экспертизаи аввалия ягон монеа вучуд надорад.

## ҚАРОР ҚАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Маликнеъмат Гулихандони дар мавзуи «Вежагиҳои сохторию маъноии қисса андар қисса дар «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Чалолиддини Балхӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01. – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ (роҳбари илмӣ: доктори илми филология Суфизода Шодимуҳаммад Зикриёпур) ба экспертизаи аввалия қабул карда шавад.

2. Комиссияи экспертӣ дар ҳайати зерин таъйин карда шавад:

- **Кӯчарзода Аламхон** – доктори илми филология, профессор, аъзои шуро, раиси комиссияи экспертӣ;

- **Мисбоҳиддини Нарзиқул** – доктори илми филология, профессор, аъзои шуро, аъзои комиссияи экспертӣ.

- **Муллоев Абдусамад** – доктори илми филология, профессор, аъзои комиссияи экспертӣ;

**Қарор бо овоздиҳии ошкоро яқдилона қабул карда шуд.**

Раиси шурои диссертатсионӣ,  
доктори илми филология,  
профессор



Мақсудов Бадриддин.

Котиби илмии шурои  
диссертатсионӣ, доктори  
илми филология, профессор

Сирочиддини Эмомалӣ.